



«Овози Тоҷиқ»

Бани одам аъзои яқдигаранда!

Рўзнома аз соли 1924 чоп мешавад

Номи пешини рўзнома: «Овози тоҷиқ қавмбег» (соли 1924), «Овози тоҷиқ» (соли 1924-1931), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (соли 1931-1940), «Ўзбекистонии сурх» (соли 1950-1964), «Ҳақиқати Ўзбекистон» (соли 1964-1991).

11
май
соли 2022
Чоршанбе
№ 38 (14843)

сайт <http://ovozitojik.uz/>,
e-mail:
ovozitojik@umail.uz,
ovozit@list.ru

Имрӯз ҷаҳон бештар нигаронкунанда шуда истодааст. Ҳар дақиқа мушкилоти нав ба миён меояд. Оё он ба мо таъсир мерасонад? Бешубҳа таъсир мерасонад. Аммо мо барои кам кардани ин таъсир ба ҳаёти халқи худ чораҳо дида истодаем. Бо меҳнату ваҳдати худ, Худо хоҳад, ин озмоишхоро паси сар мекунем.

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат МИРЗИЁЕВ

ЭҲТИРОМИ АМИҚ БА ҚАҲРАМОНӢ ВА ХОТИРАИ ПАДАРОНУ БОБОЁН

Ба муносибати 9 май – Рӯзи хотира ва қадр Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Боғи Ғалаба ташриф овард.



Оркестри ҳарбӣ «Оханги хотира»-ро иҷро кард. Сарвари давлат ба маҷмӯи ёдгории «Мадҳияи матонат» гулчанбар гузошт. Ин муҷассама ба ёди Зулфия Зокирова – модаре, ки дар Ҷанги дуоми ҷаҳон 5 писарашро аз даст дод ва арусиҳои вафодор ва набераҳои یتиммондаи ӯ гузошта шудааст. Ҳайкал рамзи талафоти халқи мо дар ҷанг ва муборизаи онҳо барои озодӣ мебошад. «Мадҳияи матонат» – ёдгориест, ки ба шарафи тамоми модарон, заноне, ки дар ҷанг аз фарзанд, шавҳар ва наздикон маҳрум шудаанд, гузошта шудааст. Намоёндагони вазорату идораҳои низоми Қувваҳои Мусаллаҳ, ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ низ дар боғ ҷамъ омаданд. Дар суҳбат бо онҳо Президент халқамонро табрик кард. – Имрӯз ман дар ин Боғи Ғалаба истода, со-

бикадорони ғиромӣ ва тамоми халқамонро бо ин ид самимона табрик меғӯям. Дар чунин лаҳзаҳо мо гузаштагони қаҳрамононаро ба ёд оварда, дар назди мардонагии онҳо сари таъзим фуруд меорем. Роҳи серқирраи ҳаёти онҳо, ки ба сулҳу озодӣ бахшида шудааст, барои авлоди оянда мероси бузургест, ки дар оташ намесӯзад, дар об ғарқ намешавад, – гуфт Шавкат Мирзиёев. Сарвари давлат қайд кард, ки ин макон аз оқибатҳои ҷанг ва арзиши сулҳ ёдовар мешавад. – Имрӯз ҷаҳон бештар нигаронкунанда шуда истодааст. Ҳар дақиқа мушкилоти нав ба миён меояд. Оё он ба мо таъсир мерасонад? Бешубҳа таъсир мерасонад. Аммо мо барои кам кардани ин таъсир ба ҳаёти халқи худ чораҳо дида

истодаем. Бо меҳнату ваҳдати худ, Худо хоҳад, ин озмоишхоро паси сар мекунем, – гуфт Президент. Намоёндагони вазорату идораҳо ва аҳли ҷамъият низ ба пойи ёдгории гулдастаҳо гузоштанд. Баъд Президент Шавкат Мирзиёев аз ҳоли иштирокдорони Ҷанги дуоми ҷаҳон хабар гирифт. Аввал сарвари давлат ба хонаи Аббос ота Аппанов, ки дар ноҳияи Олмазори шаҳри Тошканд зиндагӣ мекунад, ташриф овард. Аббос ота соли 1924 дар Тошканд таваллуд ёфтааст. Моҳи феврالی соли 1942 ба ҷанг рафта, дар муҳорибаҳои шадид барои Смоленск, баъд дар Беларуссия, Полша ва Германия иштирок кард. Дар соли 1946 аз ҷанг баргашта, дар мактаби миёнаи маҳаллаи Ачаобод аз забо-

ни немисӣ ва англисӣ сабақ дод, инчунин барои синфҳои ибтидоӣ китоби дарсии забони немисиро навишт. Хидматҳои Аббос ота муносиб қадр карда шуданд, вай бо бисёр мукофотҳои давлатӣ мукофотида шуд. – Ман омадам, то ки шуморо бинам, бо шумо самимона суҳбат карда, сикҳати таманно намоям. Пеш аз ҳама шумо ва дар шахси шумо ҳамаи иштирокдорони ҷанг, халқамонро бо ин ид муборакбод мекунам. Таманно дорам, ки минбаъд низ саломати бардавом дошта, ҷароғи мо ва барои ҷавонон намунаи ибрат бошед, – гуфт Шавкат Мирзиёев. – Бо лутфи Худованди мутаъол, ба шарофати ғамхорӣ ва меҳробони давлатамон мо ба чунин синну сол расидем. Ва таманно дорам, ки Офа-

ридгор ба шумо дар кори хайратон ба манфиати халқи мо қувваю қомеъӣ ато кунад. Барои тавачҷухатон ташаккур, – гуфт Аббос ота. – Шумо сазовори чунин эҳтиром ҳастед, – гуфт Президент. – Ғиромӣ доштани бузургсолон арзиши бузурги мост. Мо ин корро давом медиҳем. Бигузур, ҷавонони мо инро донанд ва аз ин ибрат гиранд. Фарзандони собиқадор аллакай нафақахӯр буда, вай соҳиби 21 набера, 55 абера ва 7 чабера мебошад.

«Давомаш дар саҳ.2»

Сурати Хидмати матбуоти Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

РАҲБАРОНИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚАЗОҚИСТОН СУҲБАТИ ТЕЛЕФОНӢ АНҶОМ ДОДАНД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 9 май бо Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев мулоқоти телефонӣ анҷом дод.

Дар оғози суҳбат сарони давлати ҳамдигар, мардуми бародар ва собиқадорони ду кишварро бо Рӯзи Ғалаба дар Ҷанги дуоми ҷаҳон самимона табрик гуфта, сикҳати, бахту саодат ва неқӯлоӣ, сулҳу шукуфои таманно намуданд. Масъалаҳои мубрами таҳми минбаъдаи муносибати ҳамкори бисёрҷониба, шарикӣ стратегӣ ва иттифоқи Ўзбекистону Қазоқистон баррасӣ гардиданд. Афзоиши босуръати нишондиҳандаҳои савдо мутақобила ва сармоягузорӣ, робитаҳои шадид дар сатҳи парламентӣ, ҳукуматӣ ва минтақаҳо

бо қаноатмандӣ қайд карда шуд. Ба пешбурди татбиқи лоиҳа ва барномаҳои муштарак дар соҳаҳои тиҷорат, ҳамкориҳои саноатӣ, нақлиёт, логистика, энергетика, инфраструктура ва дигар соҳаҳои афзалиятнок тавачҷуҳи махсус зоҳир карда шуд. Президентҳо доир ба масъалаҳои мубрами рўзномаи минтақавӣ табудули афкор намуда, инчунин ҷадвали чорабиниҳои дучониба ва бисёрҷонибаи дарпешистодаро дар сатҳи олий баррасӣ намуданд.

ЎЗА.

ДАР РӮЗИ ХОТИРА ВА ҚАДР МУБОРАҚБОДИҲО АЗ ШАРИКОНИ ХОРИҶӢ

Ба муносибати Рӯзи хотира ва қадр ва 77-умин солгарди Ғалаба дар Ҷанги дуоми ҷаҳон ба номи Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев аз сарони давлатҳо ва арбобони маъруфи сиёсии кишварҳои хориҷӣ, инчунин роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ паёмҳои табрикӣ мерасанд

Шарикони хориҷӣ дар паёмҳои худ саҳми бузурги мардуми сермиллати Ўзбекистону дар Ғалабаи бузург махсусан қайд мекунанд. Ба собиқадороне, ки дар майдонҳои ҷанг қаҳрамони ҳақиқӣ, мардонагӣ ва матонати бемисл нишон додаанд, дар ақибҳо дар роҳи озодӣ ва рӯзҳои осоишта имрӯза фидокорона меҳнат кардаанд, эҳсоси эҳти-

ром ва миннатдории амиқ баён карда мешавад. Ба Президент ва халқи Ўзбекистон таманнои самимии саломатӣ, хушбахтӣ, неқӯлоӣ, рушди устувор ва шуқуфои кишварамон ирсол карда шудааст. Муборакбодҳои ғайри инҳо ирсол намуданд:

Президенти Федератсияи Русия **Владимир ПУТИН**, Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон **Қосим-Жомарт ТОҚАЕВ**, Президенти Ҷумҳурии Кирғизистон **Саидир ЖАПАРОВ**, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон **Эмомалӣ РАҲМОН**, Президенти Туркменистон **Сердар БЕРДИМУҲАМЕДОВ**, Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон **Илҳом АЛИЕВ**, Президенти Ҷумҳурии Беларус **Александр ЛУКАШЕНКО**, Раиси Маслаҳати халқи Миллии Генгеши Туркменистон **Гурбангулӣ БЕРДИМУҲАМЕДОВ**, Нахустин Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон **Нурсултон НАЗАРБОВЕВ**, Муовини Раиси Шӯрои Бехатарии Федератсияи Русия **Дмитрий МЕДВЕДЕВ**, Раиси Кумитаи иҷроия – Котиби иҷроияи ИДМ **Сергей ЛЕБЕДЕВ**.

«FORBES»: КОРПОРАТСИЯҲО ВА ТОҶИРОНИ ҶАҲОНӢ ЎЗБЕКИСТОНРО ҲАМЧУН МИНТАҚАИ УМЕДБАХШИ ИМКОНИЯТҲО ДАР АВРУСИЁ МЕДОНАНД

Дар маҷаллаи бонуфузи амрикоӣ «Forbes» мақолаи «Ҳамсояҳо дар инқироз, Ўзбекистон эътиборашро ба сармоя менигаронад» чоп шуд.

Дар мақола гуфта мешавад, ки анҷумани байналмилалӣ сармоягузори Тошканд аз 24 то 26 март баргузур шуд ва ба он директори оид ба коммуникатсияҳои Бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд Чонатан Чарлз, собиқ ровии маъруфи «BBC World News» модераторӣ кард. – Дар тӯли солҳои охир аз соли 2016 саркарда Президент Шавкат Мирзиёев як қатор ислоҳоти иқтисодиро оғоз намуда, дари мамлакатро барои тиҷорат боз эълон кард, – менависад нашрия. – Дар анҷумани сармоягузорӣ ба ӯ роҳбарони Бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд, Бонки осиеи рушд, намоёндагони бонки осиеи сармоягузориҳои инфрасохторӣ ва дигарон ҳамроҳ шуданд. Мавзӯҳои асосии форум барқарорсозӣ ва ҳавасмандгардонии рушди фаволяти иқтисодӣ дар Ўзбекистон пас аз COVID-19; паст кардани сатҳи камбизоатӣ; танзими сиёсати пулиро қарзӣ; дастгирии соҳибкории хусусӣ ва хусусигардонии ширкатҳои давлатӣ, рушди бахши бонкӣ ва бозори молия буданд. Дар мақола иқтисодиёти яке аз сармоягузори Чим Рочерс оварда мешавад: «Ман муҳлис ашаддӣи Ўзбекистони Нав ҳастам, ҳарчанд онро дар Фарб то ҳол кам медонанд... Он пештар ба диктатурае монанд буд, аммо ҳукумати нава гӯе медонад, ки ҷи кор анҷом дода истодааст. Он чизе, ки онҳо дар тӯли чанд соли охир ба даст овардаанд, шобни таърифи аст».

Чӣ хеле ки дар мақола таъкид меёбад, баъзи аз ин қомеъҳои барҳам хӯрдан аз меҳнати маҷбурӣ дар майдонҳои пахтаи Ўзбекистон, хусусигардонии амволи давлатӣ (ҳамоно дар чараён) ва ислоҳозии низоми

судиро фаро мегирад. Маҷалла хабар медиҳад, ки 13 апрел Фонди байналмилалӣ асёр дар бораи сафар ба мамлакат ҳисобот чоп кард. «Онҳо гуфтанд, ки Ўзбекистон аз пандемия «нисбатан хуб наҷот ёфт», таъкид мекунад «Forbes». «Ҳукумати Ўзбекистон изҳор менамояд, ки ният дорад дар тӯли панҷ соли оянда МУДРО ба 100 миллиард доллар расонад, содиротро 2 баробар зиёд намуда, ба беш аз 30 миллиард доллар расонад ва то ки 80 фоизи МУД аз ҳисоби бахши хусусӣ истеҳсол карда шавад, – таъкид мекунад маҷалла. – То соли 2030 ғ пештар Ўзбекистон меҳодад ба СҶТ шомил шавад ва ба кишваре табдил ёбад, ки МУД ба ҳар сари аҳолии бо сатҳи даромади миёна боло бошад. Ин танҳо пас аз ҳашт сол аст. Агар онҳо чунин мекарданд, бояд Сингапури Осиеи Марказӣ мешуданд. Корпоратсияҳо ва тоҷирони ҷаҳонӣ кишварро ҳамчун минтақаи умедбахши имкониятҳо дар Аврусиё чун ҳамаи бозорҳои нава мепиндорад». Чӣ хеле ки маҷалла менигорад, мамлакат ба қариб ба низоми уммиаврупоии сабукиҳои (GSP+) барои озмуқавори муйаён, ки метавонанд бо бочҳои поён оварда шаванд, ҳамроҳ гардид. Бинобар маълумоти нашрия интизор меравад, ки дар давраи то соли 2026 хусусигардонии активҳои давлатӣ дар беш аз 25 сектор сурат мегирад. «Барои сокинони маҳаллӣ шумораи умумии андозҳо аз 13 то 9-то кохиш ёфт. Меъёри андозӣ амвол аз 5 фоиз то 1,5 фоиз зиёда аз 3 маротиба кам карда шуданд. Андозӣ даромади шахсонӣ қимсонӣ аз 40 то 20 фоиз кам карда шуд. Бинобар маълумоти Price WaterhousesCoopers андоз аз фонди сармоя тақрибан 10 фоизро ташкил медиҳад», эътибори сармоягузори эҳтимолиро қалб менамояд «Forbes».

ш.ВАШИНГТОН.

АИ «Дунё»,

ДАР ВАРШАВА ШУМОРАИ МАХСУСИ МАҶАЛЛА БО ЗАБОНИ ПОЛЯКӢ НАШР ШУД

Наشريёти «REA» ва консерни таъби нашри «Drukarnia Skleniarz» бо забони ўзбекӣ маҷаллаи тасвирии «Дар бораи Стратегияи рушди Ўзбекистони Нав дар солҳои 2022-2026»-ро нашр кард.

Дар нашрияи моҳият ва аҳамияти ҳафт самти дар стратегияи нава иньикосёфта кушода дода шудааст. Дар муқаддимаи маҷалла таъкид меёбад, ки дар натиҷаи ислоҳоти панҷ соли охир дар кишвар заминаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва илмӣ маърифатӣ барои бунёди Ўзбекистони Нав ба вучуд оварда шуданд.

Дар мавод зикр карда мешавад, ки самтҳои муҳимтарини рушди иқтисодӣ ҳамчун самти афзалиятноки Стратегияи рушди Ўзбекистони Нав кам кардани сарбории андоз, навсозӣ, сармоягузорӣ, истеҳсолоти саноатӣ, созмон додани стратегияи нава нақлиётӣ барои кишвар, марҳилаи нава дигаргунсозӣ ва навсозии соҳаи Ўзбекистон, сектори аграрӣ ва ғайра мебошанд.

Дар бахши «30 соли ҳамкориҳои Ўзбекистон ва Полша», ки ба санаи ҷашн бахшида шудааст, вазъият ва дурнамои шарикони дучониба дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва инсонпарварӣ тавсиф карда мешавад.

ш.ВАРШАВА.

АИ «Дунё»,

ЭҲТИРОМИ АМИҚ БА ҚАҲРАМОНӢ ВА ХОТИРАИ ПАДАРОНУ БОБОӢН

(Аввалаш дар саҳ. 1).

Сарвари давлат аз ҳонаи Фёдор Федин, ки дар ноҳияи Яшнобод зиндагӣ мекунанд, дидан кард.

Федор Семенович соли 1927 дар кишвари Мордовияи Русия таваллуд ёфтааст. Соли 1944 ӯро ба сафи армия даъват карданд ва дар ин муддат алоқачӣ ва инструктор шуда хидмат кард. Дар муҳорибаҳои назди Минск иштирок кард. Баъди ҷанг чанд сол дар Чин хизмат кард. Соли 1949 ба Тошканд омад, дар заводи самолётсозӣ ба кор шурӯъ намуд. Вай бисёр мукофотҳои меҳнатӣ дорад. Ӯ бо занаш ду духтарро ба воя расонд.

Президент аз аҳволи саломати ва шароити зисту зиндагонии ин собиқадор пурсон шуд, барои саҳмаш ба ин рӯзҳои озоишта имрӯза ва меҳнати сермахсули бисёрсолааш арзи сипос намуд.

Сарвари давлат инчунин ба ҳонаи Акмал ота Ақромов, ки дар ноҳияи Мирзо Улугбек зиндагӣ мекунанд, ташриф овард.

Акмал ота соли 1924 дар Тошканд таваллуд ёфтааст. Соли 1941 пас аз хатми мактаб ба заводи машинасозӣ ба кор омад. Аз соли 1942 дар фронт ҷангид, саҳт ярадор шуд. Собиқадор аз ҷанг баргашта, дар

соҳаи савдо ва саноати хӯрокворӣ кор кард. Дар замони ба нафақа баромадан ба Ҷамъияти собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри Тошканд, шӯбаи шаҳрии фонди «Нуроний» роҳбарӣ мекард.

Шумо роҳи пушрафаро тай кардед – дар ҷанг иштирок кардед, қаҳрамони нишон додед, баъд аз ҷанг пурсамар меҳнат кардед, набе-рагонро ба воя расондед ва то ин синну соли пушрафаро умр ба сар бурдед. Ҳаёти шумо, ҳар як сухани шумо барои мо мактаб аст. Ба шумо сиҳати мустаҳкам, умри дароз металабам, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Акмал ота аз номи тамоми собиқадорони ҷанг ба сарвари давлатомон орзуҳои самимӣ баён кард.

Президент ба «Боги се авлод», ки дар ноҳияи Яшнобод шаҳри Тошканд бунёд карда шудааст, ташриф овард.

Дар бехбудии вазъи маънавии маҳаллаҳо, ба корҳои нек раҳнамун намунадани ҷавонон таҷрибаи бузургии ҳаёти насли калонсол аҳамияти калон дорад. Бо ин мақсад дар маҳаллаҳо ва муассисаҳои таълимӣ вохӯриҳои намоёндогони се насл – калонсол, миёна ва ҷавон баргузор мешавад.

Боги нав низ ба ин мақсадҳо хидмат мекунанд. Пеш ин макон ба ҳоли худ гузошта шуда буд. Ҳоло кўчаи Алмиқент таъмиру кабудизор карда

шудааст. Дарахту гул шинонда, гармхонаҳо сохта, галереяи ток насб карда шудааст. Нишастгоҳҳо, роҳҳои пидеагардон ва велосипедроҳҳо барои истироҳати аҳолии шаҳроити мусоид фароҳам меоваранд.

Дар ин ҷо бо пирон, ғаёлонии маҳалла вохӯри барпо гардид. Онҳо эҳтиром ва тавачҷуҳо, ки дар мамлакат мо нисбат ба собиқадорони ҷанг ва меҳнат зохир карда мешавад, ғамхори махсус ба пиронсолонро қайд намуданд.

Ҳоло дар мамлакат мо зиёда аз 3 миллион нафар пиронсолон зиндагӣ мекунанд. Ба онҳо дастгирии ҳамаҷафа расонда, ба саломати онҳо диққати доимӣ дода мешавад. Қариб 28 ҳазор нафар пиронсолон дар санаторияҳо таъабат гирифтанд, 450 ҳазор нафар куҳансолон аз муоинаи амиқи тиббӣ гузаштанд.

Дар ҳама минтақаҳо шӯрои пирон таъсис ёфта, дар маҳаллаҳо вазифаи машваратчи оид ба корҳои пиронсолон ҷорӣ карда шудааст. Ордени «Фахрий Мураббий» («Мураббии фахрий») таъсис дода шуд. Зиёда аз 3,5 ҳазор ҷавонатони мо бо шиносии сарисинагии «Меҳнат фахрийси» («Собиқадори меҳнат») сарфароз гардонда шуданд.

– Замоне мерасад, ки маҳалла қувваи ҳақиқӣ мешавад. Халқи мо ҳис мекунанд, ки масъалаҳо ҳал шуда

истодаанд. Дар ҳама ҷо намоёндогони пиронсолон, занону ҷавононро гузоштем. Ҳоло раиси маҳалла се тақияҳо дорад, – гуфт Шавкат Мирзиёев.

Мувофиқи фармони Президент дар арафаи ид ба ҳар як иштирокчи ва маъюби Ҷанги дуоими ҷавон ба миқдори 15 миллион сўмӣ мукофоти яқдафъаинаи пулӣ ва тухфаҳо дода шуд. Ҳокимони ноҳия ва шаҳрҳо шахсан 10 000 нафар собиқадоронро, ки дар ақибоғҳо меҳнат кардаанд, аёдат карда, тухфаҳои хотирави тақдим намуданд.

Зимни вохӯри таъкид гардид, ки бояд ба қадри сулуҳ оромии кишварамон расида ва онро хифз кард, намоёндогони насли калонсол метавонанд бо ибрату сухани шаҳси ба ин кор мусоидат намоёнд.

Сарвари давлат инчунин бо ғаёлияти ширкати идоракунии хидматрасонии «Оксалиш» шинос шуд. Он ба 106 бини истиқоматии бисёртӯқа дар ҳафт маҳалла хидмат мерасонад. Он системаи биллингро ҷорӣ кардааст. Дар бини ширкат ва дар таҳонаҳои биноҳои серошёна хидмати машии ташкил карда шудааст.

Дар ин ҷо бо намоёндогони во-ситаҳои ахбори оммавӣ суҳбат доир гардид.

Ў.А.

Фикри депутат

ИНСОН – АЗИЗ, ХОТИРА – МУҚАДДАС

Эҳтиром ба рӯи аҷдод аз фазилатҳои олии халқи мост. Ҷамватанони мо фарзандонро, ки дар роҳи осоиши Ватан ва фаровони халқ ҷон нисор кардаанд, ҳеч гоҳ фаромӯш накардаанд. Модоме инсон азизу муҳтарам аст, дар маҷмӯъ, ҷавону пир, марду зан азизу муҳарраманд.

Мафҳуми хотираву кадр маънои амиқ дорад. Халқи мо иштирокдорони Ҷанги дуоими ҷавон, пада-роҳи бобоёно, ки дар он ҷанги хунин қаҳрамонона ҳалок гардидаанд, онҳоро, ки дар ақибоғҳо фарзандони халқро дигарро дар оғуши меҳр парвариш намунадаанд, ҳеч гоҳ аз ёд намебарорад.

9-уми май — Рӯзи хотираву қадро дар мамлакатамон ба сифати иди умумихалқӣ васеъ ҷашн гирифтанд. Ёди корҳои нек ва ҷасорати падару бобоён, арҷгузори ба онҳо аз фазилатҳои хуби халқи мост.

Бинобарин, хотира маънои онро дорад, ки мо бояд аҷдодро ҳеч гоҳ аз ёд набарорем, мисли онҳо зиндагӣ кунем. Зеро ояндаи насли, ки тақия ба аҷдод дорад, аз мероси маънавии онҳо гизо мегардад, бузург ҳоҳад буд. Дар фатҳи марраҳои оянда дар худ нерӯву қудрате эҳсос мекунанд.

Биноан, поси хотири ҳазорон нафар ҷамватаноне, ки дар Ҷанги дуоими

ҷавон ҳалок гардидаанд ва арҷ гузоштан ба падару бобоёне, ки аз ҷангҳои хунин сихату саломат баргашта, рӯзҳои гаронро бо сабру таҳаммул пушти сар гузоштаанд, ба маънои то-маш ба арзиши миллий та-дил ёфтааст.

Ин дар навбати худ бо-бати тарбияи қадри ҷавонон дар рӯи ватанпарварӣ, меҳнатдӯстӣ, ифти-хор доштан аз бехтарин анъанаҳои аҷдод, вориси сазовори онҳо гардидан аҳамияти калон дорад. Ба-хусус, ёди шахидони ҷанг, ки дар роҳи ноил гардидан ба ҳаёти осудаву фаровон ҷон нисор кардаанд, дар-дилҳо ҳисси шукргузори ба ин рӯзҳои осоишта ва зиндагии озод меағзазд.

Зеро фароҳилии ва ҳим-матбаландии ҳар кишвар, дар баробари қору амал-ҳои некаш, дар эътибор ба халқу инсонҳо ошкор мегардад. Дар Ўзбекистон инсонҳо дорони ҷунин бах-танд. Ҳар кас дар ҷамъият ҷойгоҳи худро дорад.

Албатта, сабақҳои ди-рӯз, арҷ гузоштан ба инсонҳо, ки барои ояндаи

халқ ҷоннисорӣ кардаанд, ёди гузаштагон, дар баробари ҳаётмонро бо нури неки ҷароғон сохтан, дав-ват ба он менамоянд, ки ба қадри имрӯз бирасем.

Президентамон 9-уми май ба муносибати Рӯзи хотираву қадр ба Боғи Ғалаба ташриф овард. Ин маҷмаа ба хотираи ҳолаи Зулфия Зокирова, арусоҳи вафодораш ва набераҳои ятиммондаи ӯ, ки дар Ҷанги дуоими ҷавон аз панҷ фарзанди баҳодураш ҷудо гардидааст, барпо карда шуда буд. Маҷмаа, ки аз маркази боғ ҷой гирифта-аст, рамиз бохтҳои халқа-мон дар ҷанг ва мубориза барои ҳаёти осоишта ме-бошад.

Он, ҳамчунин, дар худ таърихи пуштаи халқа-монро дар солҳои Ҷанги дуоими ҷавон, қаҳрамони мардуми моро таҷассум менамояд. Аз ин рӯ, ҳар як шаҳрванди мо вақте аз ин маҷмааи Боғи Ғалаба ди-дан мекунанд, ниғораҳои он ба ҳаяҷонаш меағзазд. Пас, ҳифзи хотира, пос доштани он қадри ахлоқии мо дар назди аҷдод мебо-шад. Ба қадри зиндагон расидан сарвати бебаҳои мост. Зеро ин ҳар ду ба ҳар қадомо мо дарси ватанпар-варӣ меомӯзанд.

Шоида ТУРҒУНОВА,
депутати Палатаи
конунгузори
Олий Маҷлис.



Ширкати идоракунии сервис аз шаклҳои ташкили хидмати нав дар биноҳои серошёна мебошад.

Ибро дар мисоли ғаёлияти ЧММ «Темур – Термез – сервис»-и шаҳри Тирмиз низ метавон дид. Корхона бо таъмири қисмати умумии хонаҳои бисёррошёна – навсо-зи вурудгоҳҳо, иваз кардани лўлаҳои гармирасон, ши-нондани дару тиреза, таъмири фасад ва шабақаҳои му-ҳандисиву коммуникатсионӣ саруҷор дорад. Ҳоло кор-мандони ЧММ бо таъмири майдонҳои бачаҳо машғуланд. Бо саяё кўшиши онҳо хонаҳо намои нав мегаранд.

Дар ақс: дар ЧММ «Темур – Термез – сервис»-и ша-ҳри Тирмиз.

Ақсбардор: Ч. ҚҶИМУРОДОВ (Ў.А.).

Аз ҳаёти соҳибкорони ҷавон

НИЯТИ НЕК – НИМИ ДАВЛАТ

Бо Ориф Қурбонназаров шино-соии мо тасодуфӣ ба вуқӯъ пайва-ст. Ба маркази ноҳия мегардам. Мо-шини «Дамас» дар наздам истод. Пу-рсидам, ки ба марказ меравед. Рона-нда бо табассум маро ба саворшавӣ даъват намуд. Баъди пурсулои кўто-ҳ вай гуфт, ки маро дер боз мешино-сад, вале боре сўхбати мо ба вуқӯъ наомада. Раҳораз аз ман пурсид, ки кореро оғоз карданӣ аст, агар рад накунам, дар ин боб андешаи худро иброз мекардам.

– Агар аз дастам ояд, ба ҷони дил, – дар ҷавоб гуфтам ба Ориф.

Мошинро оҳиста меронд ӯ. Яке ба сўхбат оғоз бахшид.

– Ака, агар донед, ман дар шўббаи корҳои дохилии ноҳияи Қизилқум дар гурӯҳи посбони ин идора кор ме-кунам. Баъди яқуним сол мўлати хидматам дар ин ҷо ба анҷом ме-расид. Худам дар гузари Сарибозор зиндагӣ мекунам. Як бародарам дар назди зиёратгоҳи Хўҷамайхона (мас-кани асосии падари раҳматнам) ҷўпони мекунанд. Як шиносии де-ри-нам, ки худ занбўриасалпарвар аст, боре ба манзили падарам меҳмон шуд. Манзараи афсонавии дараи Дарбанд, осоишгоҳи наврасон ва зиёратгоҳи ин мазоротро дида ба вачд омада гуфт, ки ин манзил ба-рои парвариши занбўриасалпарварӣ аҷаб ҷойи хубе будааст. Ӯ ҷангоми сўхбат шаққо завқи маро нисбати ин касб чунон бедор намуд, ки ҳоло он лаҳзаро ба ёд орам, тасаввурнопа-зир аст. Аз ҳама пас аз пайи ин ният меандешам. Чуноне ки гузаштагон меғўянд, ҷомаи бо маслиҳат кўто-ҳ наояд. Агар дар ин бора ба ман мас-лиҳате медедед, сарам ба осмон мерасид.

Гуфтам, ки дар ҳусуси занбўри асал ва парвариши он маълумоти

зиёд дорам. Дар бораи асалпарвар-сонро бо хости дил ва супориши рўзи-нома маводӣ зиёде навиштам. Боре маро соли омад, ки дар бораи зан-бўриасалпарварӣ машури вилот Аб-дурахимҷой ба рўзномаи «Овози тоҷик» бо номи «Ҳар касе тарсад, аз ғавғои занбўр» маводе навиштам. Баъзе шиносӯ ошноно ин маводро хонда ба ман суол мекарданд, ки оё шумо бо ин қору касб шўғл ме-вар-зед? Воқеан ҷангоми мутолиаи ма-ълумоти хонанда эҳсос мекунанд, ки гўё муаллифи он занбўрпарвар бошад. Шумо, ки нияти нек дорад, ман ҷӣ меғўфтам: баҳри амалии гаштани ин ният ҳоҷат ба истиҳлола нест. Мах-сусан, манзили падаратон баҳри пар-вариши занбўри асал олитарини ҷой ба ҳисоб меравад. Агар маблағатон бошад, чашм пўшида, банди ин кас-бу корро маҳкам доред. Агар боха-бар бошед, занбўри асал покӣ, ҳало-лиро мепарваред. Занбўр ҳамеша нахати тоза гулро барчида, онро дар кўтти гўн мекунанд. Агар марди асалпарвар покизаву озода набошад, ӯро занбўр ба назди кеш роҳ наме-диҳад.

Ман сўхбатро идома меодам, ӯ гўш ба қимор буд. Чун ба нишебии Саригози расидем, ӯ гуфт:

– Барои маслиҳататон сад ташак-кур! Аз он хурсандам, ки бесабаб дар ин бобат ба шумо маслиҳат напурси-да будам. Акун аз рўйи маслиҳати шумо аз пайи амалии гаштани ниятам камари ҳимматро маҳкам менаманд. Чун қору оғоз кардам, шуморо дар ин бора оғоҳ мекунам, гўён рақами телефони дастии худро ба телефо-ни банди ёддошт намуд. Баъди ду моҳи ин сўхбат, ӯ ба ман хабар дод, ки бист кўтти занбўрро харида, онро ба устое супоридааст. Чун нишондо-ди соҳибони ин касбу кор, таъмир

мекардааст онро. Ҳамин тарик, Ориф Қурбонназаров соли гузашта баъди таъмири кўттиҳо 60 оила занбўри асал харид намуд. Як мўддат онро дар ноҳияи Қизилқум нигоҳ дошт. Чун баҳор омад, ба дараи Дарбанд овард.

Ба қариб боз бо Ориф вохўрдём. Ӯ маро дидан баробар бо хушҳоли гуфт:

Бо ҳидоятю маслиҳататон банди ин қору маҳкам доштем, вале аз шумо дараке нест, аҳо!

Банда низ бо шўҳӣ ҷавоб додам: Кунун, ки худро ба баҳр партоф-тед, шиноварию биомўзеду ҷони худро халос кунед, додар. Ориф ин дам ба сукоте рафт ва боз лаб бо сўхан омад.

– Агар аз қору бори банди пурси-данӣ бошед, бад нест. Соли гузаш-та кори мо натиҷаи хуб дод. Аввал ин ки мо сирру асрори ин касбро ба қадри ҳол бо кумаки ҳамкорон омў-хтем. Беш аз 380 кило асали тоза ба даст овардем. Воқеан занбўро ӯро дараи Дарбанд асали хеле хуб-шўву тоза гўн кард. Соҳибқасбони ин соҳа ба асали мо баҳои хуб доданд. Мо барои кўттиҳои занбўр ҷойи мах-сус сохтем. Он дар миёни дара воқеъ буда, занбўроҳу метавонанд ҳам аз ҷониби шарқ ва ҳам аз ҷониби ғарб, ки асосан гулу гўёҳ дар ин самт хеле зиёд аст, гашту гузор карда, нахтан-ди дилхоҳи хешро пайдо мекунанд. Сониян, агар хоҳиши обнўши дошта бошанд, ҷангоми сафар чанде зиёд парвоз накарда, аз оби дарё нўши чун мекунанд. Ҳоло дар ин манзил 6 суфа сохтам. Болои суфаҳоро бо ҷодар пўшонид, барои сайёҳон ша-роитҳои истироҳати мўҳайё кардани-ам.

Ба Ориф гуфтам, кунун мўддати хидмататон ба охири расид. Шояд боз нақшаҳои дигаре дар дил дошта бо-

шед?

– Аҳо, дар назди хонам як порча замини бекорхоҳидаро бо усули савдо озод харид гирифтаам. Дар ин ҷо барои хисти битони баровардан асбобҳои лозимиро харидам. Худо хоҳад, ният дорам, ки ин қору дар охири баҳор оғоз мекунам.

Дар гирду атрофи кўттиҳои занбў-ри асал зиёда аз 100 бех ниҳили мевадор шинонидам. Азм дорам, ки дар гирду атрофи ин манзил беш аз 50 бех арчаи навӣ Зарафшон ши-нонам. Солҳои наврасии мо дар ин манзил арчаҳои сарсабз ба гирду ат-рофи хусни дигаре менамояд. Сад афсўс, ки аз беэътибории ин ар-чаҳо несту нобуд гаштанд. Соли гу-зашта як гурўҳ ноқосан бештар аз 100 бех арчаро дар гирду атрофи дара ва кўҳи Маск сўзонида несту нобуд карданд. Оруз дорам, дар ҳамаи ҷо маскани экутуризм бино карда, дар гирду атрофи ин маскан ниҳилҳои арчаи кўҳи шинонам.

Инчунин, барои ошона ҷой тай-ёр намудам. Охири ҳамин моҳ ҳамин қору ба охири расониданим. Барои сайёҳон аз болои дарё пули ларзон сохта, соҳилҳои дарёро обод карда-ниам.

Ба Ориф суол додам, ки боз ҷӣ нақшаҳои дорад.

– Нақшаҳо зиёдаанд, бародар. Агар ин ниятҳоро дар амал ҷорӣ кунам, умед дорам, ки қорам пешрав хоҳад шуд, – гуфт О. Қурбонназаров.

Воқеан тадбирқори навқор Ориф Қурбонназаров ниятҳои нек дорад. Бесабаб нияти нек ними давлат на-гуфтаанд. Мо бо як ҷавон орузву ме-даст ба дуо бардошта, ба ин ҷавон-марди соҳибқор меғўем:

– Илоҳо ниятҳои некат ҷомаи амал пўшанд.

Нуралӣ РАҶАБ.

Вилоти СУРХОНДАРӢ.

ХАБАРҶО

СОБИҚАДОРОН — МАВРИДИ ЭЪТИБОР

Рӯзи Хотира ва қадр дар ҷумҳури-а-мон васеъ ва хотирмон таҷлил гашт. Тахти шиори «Инсон – азиз, хотира – муқаддас» ҷорабиниҳо рӯйи қору ома-да, шаҳрвандонам ва роҳбарони идо-раву ташкилтоҳа аз ҳоли пиронсолон ва собиқадорони ҷангу меҳнат хабар ги-рифтанд.

Назди хотираи гузаштагон, хусусан, шаҳи-дони ҷанг, ҳамчунин иштирокдорони Ҷанги ду-вуми ҷавон, ки ҳоло дар қайди ҳаёт нестанд, сари таъзим фуруд оварда шуд.

Аз ҷумла, як гурўҳ мутасаддиёни Куми-таи давлатии гумрук ба манзили пиронсо-лоне рафтанд, ки ҷангидандаи ва дар таъ-мини Ғалабаи бузург саҳм гузоштаанд. Сокини маҳаллаи Катта Қозиработ –2 (ноҳияи Чилонзори пойтахт) Чингиз Било-лидинов, ки альфон 98 сола буда, зам-онҳое дар соҳили дарёи Элба алайҳи фа-шистон размидааст, сокини Катта Қозира-бот–3 Анна Каримова, ки дар ҳаҷдаҳсола-гӣ ба фронт сафарбар шуда, чун ронанда ва ҳамшираи шафқат хидмати сазовор карда ва баъдҳо дар fronti меҳнат низ намунаи дигарон будааст, аз ташрифи меҳмон, ғамхориҳои давлат нисбати куҳансолон ва собиқадорони ҷангу меҳнат изҳори сипос намуданд. Ба пиронсолон аз номи Прези-дент номаи табриқӣ ва тухфаҳо супорида шуд.

ВОХҶУРИҶОНИ СЕ АВЛОД

«Воҳўриҳони се авлод» дар як қатор маҳаллаҳои шаҳри Тошканд бо ишти-роқи насли калонсол, миёнсол ва ҷавон муташаккилона баргузор мегардад. Яке аз ин гуна ҷорабиниҳо дар шаҳр-чаи доимшўён воқеъ дар ноҳияи Ол-мазор рўйи қору омад.

Хурмату иззати бузургсолон, хабар гирифт-ан аз онҳо, кумаки ба ниёзмандон аз фази-латҳои азалии халқҳои мост. Баромадкунан-дагон ҳаминро ёдрас сохта ва илова наму-данд вохўри бо онҳое, ки таҷрибаи бойи зиндагӣ дорад, барои дар рўи ватанпар-растӣ, садоқат бо ғавғои истиқлол, азиздо-шти арзишҳои миллии тарбия сохтани фарзан-доннамон аҳамияти калон дорад.

Вохўриҳои се насл дар ноҳияи Янги Ҳаёт, айни замон, судманд гузашт. Таъкид эҳ-тироми аҷдод барои авлод муҳимтарин қарз аст. Майдон, ки барои қорабини ома-да гашт, яке аз гўшаҳои қисми ҳарбию ме-монд: қисми санитарӣ, палаткаҳо, ошкони аскарон. Намошҳои ҷолибе, ки дар бар либосҳои низомӣ толибони илм ташкил кар-данд, қалби иштирокдоронро ба ҳафт овард.

ДОНИШГОҶОНИ НАВИ БАЙНАЛХАЛҚӢ — ДАР ТОШКАНД

Бо қарори Президент тахти ҳамдасти бо Университети хоҷагии қишлоқи шо-ҳигарии Британияи Кабир дар Тошканд боз як муассисаи таълимии олии соҳаи кишоварзӣ – Дорулфунуни байналха-лқии кишоварзӣ арзи ҳастӣ намуд.

Боргоҳи таълимии мазкур академӣ ва аз нигоҳи молиявӣ пурра мўстақил мебошад. Таълим дар университети нав дар асоси грант ва пардохти шартномавӣ ба амал ба-рорада мешавад. Дар соли ҳониши 2022-2023 таълим бакалаврӣ дар самтҳои кишо-варзӣ ақлно, агрономӣ, биотехнологӣ, агроиктисодӣ, рушди қорводорӣ, амнияти озуқаворӣ ва агрологистика сурат хоҳад ги-рифт.

Ба хатмкардагон дипломи университети ҳамқор супурда мешавад.

М. ШОДИЕВ,
муҳбири «Овози тоҷик».

ДАР ХЕВА ПЕШОМАДИ ТАҶКИМИ РОБИТАҶОНИ НАҚЛИЁТӢ ДАР ФАЗОНИ СҶШ БАРРАСӢ МЕГАРДАД

12 май дар шаҳри Хева ҳайати 8 давлати аъзои Созмони ҳамқорони Шанхай (СҶШ) масъалаҳои ҳамқорӣ дар соҳаи нақлиётӣ автомобилӣ, роҳи оҳан ва ҳавоиро баррасӣ менамоянд.

Ҳамқорӣ дар соҳаи нақлиётӣ байналмилалӣ яке аз самтҳои асосии ҳамқорӣ давлатҳои аъзои СҶШ мебо-шад, ки ба он соли равон Ўзбекистон раисӣ мекунанд. Имрӯз СҶШ яке аз созо-монҳои трансмилитавии бо-суръат рушдбандани ҷавон

тифодаи самарабахши нерўи бузургии нақлиётиву транзити СҶШ яке аз афзалиятҳои асосии Ўзбекистон дар со-змони мазкур ба ҳисоб ме-равад.

Ҷониби Ўзбекистон дар қараёни раёсати худ вази-фа гузошта буд, ки ба рушди ҳамқорӣҳои бисёрҷониба дар ин роҳи муҳими стратегӣ та-қони минбаъда диҳад.

Бо ташаббуси Президент Шавкат Мирзиёев лоиҳаи

Стратегияи ҳамқорӣ дав-латҳои аъзои СҶШ оид ба рушди ҳамқорӣ ва созон-додани дахлҳои самара-бахши нақлиётӣ таҳия гар-дид.

Қабули ин санади кон-септуалӣ бешубҳа асосҳои институтсионалии ҳамқо-ри кишварҳои узви СҶШ-ро дар соҳаи алоҳаи на-қлиёт мустаҳкам менамояд.

АИ «Дунё».



Дар доираи Барномаи давлатии ин-веститсия дар ноҳияи Беруни Ҷумҳу-рии Қароқалпоқистон чанд лоиҳаи нав ба амал татбиқ мегардад.

Ҷамъияти масъулиятш маҳдуди «Beruniy bugdoy cluster», ки дар худ-ди ҷамоаи шаҳрвандони овули «Абай»-и ноҳия воқеъ аст, низ бино ба барно-маи инвеститсияи ташкил шудааст. Иқтидори солони ин заводи орд, ки бо таҷизоти замонавӣ ҷиҳозонида шудааст, 50 тонна маҳсулот мебошад. Дар ин ҷо 65 нафар аҳолии маҳалли бо шўғл фаро гирифта шудааст.

Корхона дар тўли давраи гузашта ба Афғонистон ба миқдори 90,5 ҳазор доллар ИМА маҳсулот содир намуд.

Дар ақс: дар ҷамъияти масъули-таш маҳдуди мазкур.

Ақсбардор: М. ҲАБИБУЛЛОЕВ (Ў.А.)

МЕДАЛЕ, КИ БАЪДИ 46 СОЛ СОҶИБАШРО ДАРЁФТ КАРД

Мувофиқи анъана дар Рӯзи Галаба аз манзили дӯсти со...

ди роҳ шуд. Дар мактаб муаллимон мегуфтанд, ки Олмон бо кишвари Шӯро му...

фиристонданд ва дар ҳамаин бригада то ба Берлин бар зидди фашистон ҷангидам...

Дар риштаҳои дӯстӣ

Дар Хонаи матбуоти вилояти Самарқанд маросими супурдани гувоҳномаҳои аъзогии Иттифоқи журналистони Тоҷикистон барпо гардид.

ЭЪТИРОФИ ҲАМҚАЛАМОН

Раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зиннатullo Исмоилоза оиди ҳамкорҳои минбаъдаи журналистони ду кишвари бародар – Ўзбекистон ва Тоҷикистон ҳарф зад.

узви иттифоқ гардидан пеши худ мақсад гузоштам, ки маҳорати касбии худро боз ҳам тақвир кардам...

ҶАНГОВАРИ САДСОЛА

Дар ғушаву қанори мамлакатамон бахшида ба 9 Май – Рӯзи хотира ва қадр маросимҳо мегузаранд. Аз ҷумла, аз ҳоли иштирокчиёни Ҷанги дуоими ҷаҳонӣ хабар гирифта...

Мисли ҳамин, дар Маҷмӯаи «Оқсарой»-и ноҳияи Ғаллаарал садсолагии ҷанговари шӯҷо Ҷаббор Амоновро таҷлил намуданд.

Хокими вилоят Эргаш Солиев тухфаву табриқоти Сарвари давлат ва ҳаёқҳои ҳокимияти вилоятро ба дастӣ ӯ супурд.

Вилояти ЧИЗЗАХ.

Анонборӣ НАЗАРОВ, хабарнигори «Овози Тоҷик».

7-8 майи соли равон ноҳияи Бойсуну вилояти Сурхондарё — як ғушаи ҳамешабакорӣ зебоманзари кишвар аз ҳарвақта дида бештар намояи зебову дилрабо касб карда буд.

ФЕСТИВАЛИ «БАҶОРИ БОЙСУН» ДАР САВИЯИ БАЛАНД ГУЗАШТ

Президент Шавкат Мирзиёев дастур додааст, мероси гани мардуми кишвар, ки аз тарафи созиши бонувузи ЮНЕСКО ҳамчун мероси фарҳангии ҷаҳонӣ эътироф гардидааст...

низ ЮНЕСКО ба феҳрасти мероси ғайримоддӣ фарҳангии репрезентативӣ шомил намуд. Дар ҳар сурат, кишварамон аз ҷунин манбаҳои мероси фарҳангӣ хеле саршор мебошад.

риҳои таърихиву меъморӣ, мероси ганиву беназири он, инчунин ташкили бозид аз минтақаҳои гуногун, ки маъна аз бозефтҳои муҳими нодирӣ кишварамон маҳсуб мебаранд, салоҳияти туристии Ўзбекистонро барои сайёҳони маҳалливу хориҷӣ беш аз пеш намояш ҳоҷанд.



ри Бойсун» дар ин росто аз қорҳои амалие муаррифӣ гардид, ки таваҷҷуҳи мардуми зиёдро дар айни ҳол ба худ ҷалб намунадаст.

Соли 2008 ноҳияи Бойсун ва мероси гани фарҳангии он ба сифати мероси ғайримоддӣ фарҳангӣ номнавис гардидааст. Соли гузашта санаъати бахшигири

соли охир бо роҳандозии сарфарҳи матбуоти журналистони расонаҳои давлативу хориҷӣ ва блогнависон тавонистанд дар ғушаҳои гуногуни Ватани азизамон ҳузурӣ онҳоро таъмин кунанд.

Давомаш дар саҳ. 4.

Таваллудӣ ман ба авҷи босманчигарӣ, яъне ибтидои соли 1925 росто омадааст. Аз ин рӯ хеле сарсаҳт парвариш ёфтаам.

Соли 1933 дар деҳаамон – Ғелон мактаб кушоданд ва ман ҳам дар қатори нахустин шогирдон шомили синфи якум шудам.

Хуллас, вақте ки ман ба ҷанг даромадам, аскарони мо дар тамоми фронтҳо ба ҳуҷум гузашта буданд.

Дар давоми соли 1944 шахру деҳаҳои зиёдеро озод карда, аз тариқи хоки Украина то охири сол ба сарҳади Полша наздик шудем.

Р. ҚУРБОНИЁН, Вилояти ҚАШҚАДАРЁ.

Ҷамаи аскарони қисми мо ба галаба боварӣ дошанд. Махсусан, баъди он ки 30 январӣ соли 1943 қўшунҳои fronti Ленинград муҳосира...

Хуллас, вақте ки ман ба ҷанг даромадам, аскарони мо дар тамоми фронтҳо ба ҳуҷум гузашта буданд. Дивизияи мо низ ба сўи шимоли ғарби Украина ҳаракат карда, як-як шахру деҳаҳоро аз ҷанголи фашистон озод менамуд.

Дар давоми соли 1944 шахру деҳаҳои зиёдеро озод карда, аз тариқи хоки Украина то охири сол ба сарҳади Полша наздик шудем.

Р. ҚУРБОНИЁН, Вилояти ҚАШҚАДАРЁ.

Ҷамаи аскарони қисми мо ба галаба боварӣ дошанд. Махсусан, баъди он ки 30 январӣ соли 1943 қўшунҳои fronti Ленинград муҳосира...

Хуллас, вақте ки ман ба ҷанг даромадам, аскарони мо дар тамоми фронтҳо ба ҳуҷум гузашта буданд. Дивизияи мо низ ба сўи шимоли ғарби Украина ҳаракат карда, як-як шахру деҳаҳоро аз ҷанголи фашистон озод менамуд.

Дар давоми соли 1944 шахру деҳаҳои зиёдеро озод карда, аз тариқи хоки Украина то охири сол ба сарҳади Полша наздик шудем.

Р. ҚУРБОНИЁН, Вилояти ҚАШҚАДАРЁ.



ОНҶО БАРОИ ВАТАН ҶАНГИДААНД!

Рақамҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки дар Ҷанги дуоими ҷаҳонӣ аз вилояти Бухоро 73688 нафар иштирок карда, 30 ҳазор нафарони онҳо аз фронт барнагаштаанд.

ва Латвия иштирок кунанд. Ҳ. Бектошев баъди бозгашт аз фронт дар мактаби таълими умумии рақами 1-уми зодгоҳаш бо касби омӯзгорӣ машғул шуда, ба нафақа баромадааст.

Ҳочимурод Бектошеви олотӣ яке аз онхост. Вай соли 1926 дар маҳаллаи Ёш ботир ба дунё омада, ба воя расид.

Дар арафаи Рӯзи Галаба таширфи ҳокими вилоят бо ҳамроҳонаш ба ҳонадони вай, табрикномаю қадриносиҳои сарвари давлат ӯро беҳад шоду сарбаранд намуд.

ЭҶТИРОМ БА МУҶОФИЗОНИ ВАТАН

Дар арафаи Рӯзи хотира ва қадр, 77-солагии Ғалаба аз болои фашизм ҳокими вилояти Бухоро Ботир Зарифов, роҳбарони секторҳо якҷоя бо мутасаддиёни ташкилоту идораҳо ба ҳавли иштироккунандагони Ҷанги дуоими ҷаҳонӣ ва онҳое, ки ҷангоми адои хидмати ҳарбӣ ҳаёти худро баҳри ҳифзи Ватан нисор кардаанд, таширф оварда, ҷанговарони собиқӣ сарбаланд ва наздиқони эшонро бо Иди фарҳунда муबारакбод намуданд.

Ба онҳо табрикномаи Президенти мамлакат, 15 миллион сўмӣ пул ва тухфаҳои муносиб инъом карданд. Мулоқот бо ҳар як ҷанговари собиқ; Ҳочимурод Бектошев (аз ноҳияи Олот), Рейда Ресутова, Катизе Менсеитова, Салом Раҳмонов, Норбой Қаршиев, Аҳмад Мўҳсинов, Ниёз Гулов, Ҳабиб Валиев, Аҳмад Фуломов (аз шахри Бухоро), Файзулло Ҳоҷиев (аз ноҳияи Бухоро), Баҳром Ҷавоҳир, Искандар Қаландаров (аз ноҳияи Ғичдувон), Ҳамид Турсунов (аз ноҳияи Ҳовканд), Назарбобо Шеров (аз ноҳияи

Пешкӯ), инчунин наздиқони Эркин Бекбӯдов (ноҳияи Ҷондор), ҳешовандони Хуршед Авезов (ноҳияи Олот), ақраби Назирҷон Эгамов (ноҳияи Шофиркон) ва дигарон дар муҳити идона хотирмон гузашт. Мўйсафедони сарбаланд, волондони фарзандони бовафои Ватан даст ба дуо бардошта, барои ин эҳтиром ва қадриносиҳо ба сарвари давлат ва шахсони таширфоварда арзи сипос карданд.

А. АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози Тоҷик» дар вилояти Бухоро.

Устохонаи хунарманд Бекзод Мадраимов дар маҳаллаи Фаровони ноҳияи Янгийўли вилояти Тошканд воқеъ гаштааст. Ҷиҳати ҷолиби кори ин хунарманд аз он иборат аст, ки фақат аз ҷуби чормағз ва решаи он асар меофаранд.



Суратгир: Т. ХОВАРӢ.

ТОШКАНД БА ФОРУМИ ДИПЛОМАТИЯИ ХАЛҚИ СҶШ ОМОДАГӢ МЕБИНАД

11-12 май дар Тошканд форуми дипломатияи халқии Созмони ҳамкории Шанхай тахти шиори «Дипломатияи халқӣ – ҳамдигарфаҳмӣ ба хотири рушд» баргузор мешавад.

Чорабинӣ дар давраи раиси Ўзбекистон дар СҶШ баргузор мегардад. Дар Форум иштироки беш аз 120 ширкаткунан-

да, ки намоёндогони парламентҳои кишварҳои СҶШ, созмонҳои байналмилалӣ, созмонҳои ғайридавлатӣю ғайритиҷоратӣ, инчунин

марказҳои илмию амалӣ ҳастанд, ба назар гирифта шудааст. Интизор меравад, ки раиси Сенати Ўзбекистон Танзила Норбоева, муовини раиси Кумитаи доимии Маҷлиси намоёндогони халқи Умумиҷаҳонӣ Чин, раиси Кумитаи ҷинии Созмони ҳамкории Шанхай оид ба неҳамсоягӣ, дӯстӣ ва ҳамкории Шэн Юэйзӯ ва иҷроқунандаи вазифаи ва-

зири қорҳои хориҷии Ўзбекистон Владимир Норов иштироккунандагони форумро табрик мекунанд. Дар рафти ду ҷамъомади умумӣ – «Нақши дипломатияи мардумӣ дар ҳамкории байналмилалӣ» ва «Дипломатияи халқӣ – элементҳои муҳими иртиботи мусосири байнидавлатӣ: таҷрибаи кишварҳои узви СҶШ» – иштирокчиёни роҳҳои самаранок истифода бурдан аз

воситаҳои дипломатияи халқиро ба мақсади таҳкими равобети серқирраи байни кишварҳои «Оилаи СҶШ» баррасӣ менамоянд. Бинобар ҷамъбасти форум қабули коммюникеи тошкандӣ дипломатияи мардумӣю СҶШ ба нақша гирифта шудааст.

АИ «Дунё».

ОТАШАФРЎЗИ ОТАШКАДАИ ИЛМУ ИРФОН

Аз кӯдаки дар оила тарбия гирифтаам, ки бо маърифату китоб алоқамандӣ дошт. Бобою модаркалонӣ тарафи падариям қариб ҳама кормандони ҳукумати ва аҳли илму ирфон буданд. Модари модарам бошад, гӯяндаи халқӣ, ки намунаҳои эҷодшаванда дар "Таронаҳои Самарқанд" (Тошканд, "Муҳаррир", 2013) ҷой донад. Модарам китобдӯст мебошад, ки то имрӯз дар 82-солагии пайваста китобу матбуоти даврӣ мутуолия мекунад. Падарам замоне чанд муддат дар анбори бахши самарқандии "Ўзкитоб" фаъолият мекард. Ва ҳар китоби наву нодиро хона меоварду аз он ҳисоб ҳаҷм ҷевони китоб ва ҳам дунёи маънавии мо – фарзандонро бой мегардонид.



Абдурахмонхон Вализода (дар чап) бо фарзандон ва наберагон.

Хеле хотираҳои некам бо ин мағоза вобаста аст.

Ох, чӣ гаште дошт он дамҳо: тоқаву ҷуфту гуруҳ шуда рафтанд ба "Тоҷикитоб", суратҳои рангаву банури дар деворҳои мағоза овезони адибони форсу тоҷикро дидан (он замона ин хел асбобҳои аёниву маводҳои таълим кам дастрасамон буд), китобҳои рафту ҷевонхоро ба даст гирифта варақгардону кардан, китобҳои нодиро арзонро соҳиб шудан, бо мардуми зиёди алоқаманди китобу бузургони илму адаб вохӯрдану бо эшон мулоқотҳо ороштан!

Дар мағоза баъзан харидоронро марди солхӯрдаи нурунӣ ва хушгӯфтор, бори дигар бошад, марду зани ҷавонтаре хизматрасонӣ мекарданд. Инҳо мудиро ин Абдурахмонхон Вализода ва писаронаш Алишеру духтарашон Моҳирахон буданд. Ба гӯшаи хаёлам наомадааст, ки рӯзе мерасад баъри табрик гуфтани зодрӯзи ин пирамарди маърифатдӯст меҳмони хонашон мешавад ва ё бо он

ҷавонмард дар Маркази фарҳанги тоҷикони вилоят дар ҳамбастагии фаъолият мебарем ё бо ин зани оқила ва домоди хонадон Ато Ахророви муҳтарам то ба имрӯз робитаҳои мустақаме пайдо мекунем.

Дар ҳамин мағоза бо нафароне аз вилоятҳои ҷумҳурии ошно шудаму риштаҳои дӯстиву пайвандӣ бо эшон бастаам, ки то ин дам давом дорад.

Ошноиям бо ному осори гаронбаҳои инсонӣ шарифу маъруф чун Муҳаммадҷони Шақурӣ, Раҳим Масов, Саиди Саъдӣ, Абдураҳмоҷ Рабиёв, Марям Эшонҷонова ва адیبону олимони зиёде маъз ба туфайли ҳамин боргоҳи маънавият ирфон ба вуқӯъ пайвастааст, ки бароям тақонбахш ва нишондиҳандаи роҳи онқандаи фаъолияти зиндагиям шуданд.

"Фарҳанги забони адабии тоҷик" иборат аз ду ҷилдро бар ивази 4 сӯму 4 тин харида будам.

Дере нагузашта қиматаш ба 2 сӯму 2 тин фароварда шуд, ки аз ин ҳолат дилам ба беқадршавии китоб ва меҳнати нашрқонандагон то ба мо расонандагон месӯхт. Ёру ошно ва дӯстони зиёди хешро ташвиқ мекардам, ки ин китобро харанд ва агар дошта бошанд, ақаллан боз як нусхагӣ аз он харид кунанд. Худам, агарчи ҳар ду ҷилди онро доштам, боз ду нусхаи дигар харида будам. Замоне расид, ки он китобро акнун мардум аспакӣ мекофтагӣ шуданд ва ҳамон вақт онро ба шоғирдону дӯстонам ҳадя кардам.

"Тоҷикитоб" маскане буд, манбаи дониш, ки метавонист китобҳои дарсӣ, материалҳои илмию ихтисосӣ ва бадеиро бе душвори ирфон ба вуқӯъ пайвастааст, ки бароям тақонбахш ва нишондиҳандаи роҳи онқандаи фаъолияти зиндагиям шуданд.

"Фарҳанги забони адабии тоҷик" иборат аз ду ҷилдро бар ивази 4 сӯму 4 тин харида будам.

китобҳои дарсии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда буд ва метавон гуфт, ки ин мағоза робитаи қавие буд байни ду кишвар – Ўзбекистону Тоҷикистон.

Маврид ба қайд аст, ки он солҳо хидмати почта ва ҳам киоскҳои рӯзномаву маҷаллафурушӣ хуб ба роҳ монда шуда буд. Бо қатъ гардидани фаъолияти "Тоҷикитоб" ва рӯ ба табоҳӣ овардани ин навоҳии хидматрасонӣ мардуми тоҷикзабони ҷумҳурии мо зарари маънавии бузурге дид, ки натиҷаи дардноку харобоварашро имрӯзо меҷамем.

Кош, шахсе пайдо мешуд, ки аз робита ва имконияти мавҷуда, шарҳномаҳо бобати ҳамкориҳои маданӣ, илмию фарҳангӣ басташудаи ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар истифода бурда, иқдоми Абдурахмонхон Вализода ро давом дода мағозаеро бунёд кунанд ва ё мутасаддиқи мағозаи "Китоб олами"-и Самарқанд инро бар ӯҳда гирифта, рафҳои мағозаро аз ҳисоби китобҳои гаронқадри Тоҷикистон пур гардонанд. Бо ин роҳ ба кори хайру савобе даст зада шуда, бар рушди илми тоҷик, зиёдаи синфҳои тоҷикӣ ва боло рафтани савияи дониши омузгорон хидмати назаррасе мекард. Ва руҳи нахустин мудиро "Тоҷикитоб" – пири қор ва оташафрӯзи оташкадаи илму ирфон Абдурахмонхон Вализода, ки 44 сол онро дар Самарқанд гарму рахшон ниғаҳ дошт, шод хоҳад гашт.

Амина ШАРОФИДДИНОВА, Аълоҷии таълими халқи Ўзбекистон.

Корномаҳои набардгоҳ

БАРОДАРОНИ ДИЛОВАР

Соли 1932 вақте ки Мулло Тӯра вафот кард, тамоми машаққати оила ва идоракунӣ рӯзгор ба зиммаи Холи нӯҳсола афтида буд. Расул ҳамагӣ чорсола буд. Зиндагӣи пурмашаққат идома меёфт. Фасли тирамоҳи соли 1942. Чанги беамони фашистӣ давом мекард. Бародарон Хол ва Расул дар мавзеи Маталӣ кишлоқи Тӯда молбонӣ мекарданд. Ёке аз субҳгоҳон ногаҳон мошини харбие пеши чайлаи онҳо омада истод ва аз даруни он марди низомиӣ ва ду нафар харбӣ фаромада рост ба он омаданд. Бародарон ва модарашон Ойхоломо (Момои Чағирӣ), ки навак намози бомдодро хонда буд, аз ин ташири шахсо-ни бегона дар ҳайрат монданд. Баъд аз салому алейк марди низомиӣ худро шиносонд:

– Ман сардори комиссариати харбӣ ноҳия Бӯрӣ Темиров ҳастам. Модарчон, мо ҳар ду фарзанди шуморо ба хидмати Ватан бояд фириستمон, ин талаби давр аст.

Харчанд модар монегъгӣ мекард, ҳеҷ илоҳе набуд. Ҷаҳонро писаронашро дуо кард. Бародарон Хол ва Расул қатори даъватшудагон ба маркази ноҳия омада аз назорат гузаштанд. Маълум гашт, ки Расул акнун ба синни чордах даромадаст. Мувофиқи қонуни давлатӣ чордахсолоро ба ҷанг фиристондан мумкин набуд. Бӯрӣ Темиров ба Расул бо суол муроҷиат намуд:

– Дар роҳи шарафу номуси ватандорӣ ба ҷанг меравӣ? – Албатта, меравам, – гуфт Расули ҷавон бе ҳеҷ тарсу дудилагӣ. Аммо аз дил гузаронд, ки онҳо ба ҷанг равад аҳволи модар чӣ мешавад бошад? Як ҳуҷраи модарӣ муштанӣ пар чӣ қор мекарда бошад? Аммо гурури ҷавонӣ ӯро ба ақиб гаштан намегузост ва ҳамроҳи бародар ба ҷанг рафтаниро иттиҳам намуд. Сардор ба ҳуҷраи Расул як солро илова намуду қатори шариконаш ба Шӯрчӣ фиристонд.

Вақте бародарон ба ҳимояи Ватан рафтанд, Ойхоломо бо кумаки ҷӯлонҳои ҳамсои, ки яке Мамат, дувумӣ Ботир ном доштанд, кори қорводориро давом медод.

Даъватиҳо аз Бойсун то

Шӯрчӣ пиёда рафтанд ва аз он чо ба поезд савор гаштанд. Чанг беамону бешафқат буд. Онҳо худро ба ҳукми тақдир супурданд. Дар шаҳри Пенза, Бердичев ва Житомири советӣ, Познан, Люда ва Люблини Полша бо душман рӯбарӯ омаданд.

Аз рӯйи нақли шодрон бобоҷам – Холбой вақте ки онҳо аз дарёи Днепр мегузаштанд, саҳт тирпарронӣ мешавад. Аскарони бисёр нобуд мешаванд. Аз хуни одам дарё ранги сурх гирифта, ҷасаҳои беҷон рӯйи дарё шино мекарданд. Тақдир бародаронро аз ҳам ҷудо намуду аз якдигар ҳабар надоштанд.

Бобоҷам Холбой минбаъд дар бисёр шаҳри Украина чангида, оқибат аз дасти рост қароҳати саҳт мегирад ва аз як ангушт маҳрум шуда, ба зодгоҳ бармегардад. Шодрон амакам Расулбой яке аз воқеаҳои ҷангро чунин нақл карда буд:

– Мо дар вилоти Житомир будем ва он чо шабона ба разведкаи харбӣ бо сардори команди баромадем. Нохост командири ситор дуд кардани шуда гӯгирд зада буд, ки тири снайперӣ душманро ӯро ҳалок кард ва моро роти немис таъқиб менамуд. Чанг шиддат гирифт. Ман бо як ҳамроҳам тирпарронӣ намуда, ҳазид ба баландие баромадам. Тасодуф тири душман ба тавони пойи ростам расид. Гӯё ҷон аз танам ҷудо гардид. Бо ҳамон ҳолат лангидалангида роҳ мепаймудам. Мӯзаи пойи ростам пур аз хун буд. Базӯр меҳазидам ва бо як даст тир мепаррондам. Ин вақт тири дигар ба банди дасти чапам расид. Ман худро аз як девори пастанк он сӯ партофтам. Ҳамроҳам аз девор гузаштани буд, ки тири дайду ба дилш расида дар як он ҳалок гашт. Ман аз хуш рафта як шаб дар он чо мондам. Пагоҳӣ ба худ омада бинам, дар як хоначаи ҳаспӯш хоб мерафтам ва дар назди мардаки русе рост меистод. Ӯ маро гуфт:

– Қариб мурда будӣ, бародар, туро Худо ниғаҳ дошт. Ин чо намист, ки ҳалок мешавӣ. Ту нагузаш як кӯшиш куну ба роҳи кардон баро, шояд гуруҳи ёрирасон туро мадад кунанд.

– Ӯ ба ман шир ва пореа нон дод ва баромада рафт. Ҳазида-ҳазида бо як машаққат ба роҳи қалон баромадам. Нохост як ча-

наи ёрирасон аз дур намоён шуд. Телпаки худро бардошта ишора намудам. Онҳо наздик омада рақами ба либосам навишташударо дида "Не свои" ("Аз мо нест") гӯён рафтанд. Ноумед шудам. Ду соати дигар он чо хоҷидам. Даруни мӯзаи пойи ростам аз хуни лахта пур шуда, поям саҳт як мебаст. Дуюмин гуруҳи ёрирасон намоён гашт. Бо ишораи ман ба пешам омад ва боз рақами либосамро диданд. Он дуруст омад ва ду мардак маро ба чана савор карданд. Ман аз хуш рафта будам ва вақте ки ба хуш омадам, худро дар госпитали харбӣ дидам. Хона гӯё ба сарам ҷарҳ мезад, тамоми вуҷудам месӯхт.

Вақте ки маро бо қароҳатҳои зиёда ҳона ҷавоб додан, моҳи феврвали соли 1944 буд. Ба хона назди модарам омада дидам, ки аз ҳамон қадар қорвои бисёр дубараву як бузғола мондаасту ҳалос. Ҷӯлонҳо, ки мо боварӣ карда рафта будем, ба хиёнат даст задаанд. "Тамони қорвои гург хӯрд", – гуфта молхоро аз они худ кардаанд.

Шаби хонадоршавиам боз дудзӣ рӯй дод, дудзон барроҳоро рабуданд ва дере нагузашта аз пайи дудзидани бузғолаи ягона омаданд. Ману модарам хушёрӣ намуда ба қасди онҳо баромадем. Вале яке аз онҳо чағалат дода бо таъқиб зарани дашташ ба миёни модарам зафт. Вай фиғонкунон ба замин надиҳад. Осмонанон беғубору Ватанамон тинҷу обод бошад, – гӯён даст ба дуо бардошта буд мӯсафед, ки як дасташ қор намекард.

Илоҳо Худованд чангро, дахшатоқи онро ба ягон бандаш нишон надиҳад. Осмонанон беғубору Ватанамон тинҷу обод бошад, – гӯён даст ба дуо бардошта буд мӯсафед, ки як дасташ қор намекард.

Илоҳо Худованд чангро, дахшатоқи онро ба ягон бандаш нишон надиҳад. Осмонанон беғубору Ватанамон тинҷу обод бошад, – гӯён даст ба дуо бардошта буд мӯсафед, ки як дасташ қор намекард.

Анвар ХОЛОВ, деҳаи Бибиширини вилоти Сурхондарё.

Конференсияи илмию амалӣ

Вобқанд яке аз ҳудудҳои қадимии вилоти Бухоро буда, Роҳи бузурги абрешими тавассути он гузаштааст. Аз ин чо Муҳаммад Наршаҳӣ, Хоҷа Муҳаммад Анҷир Фағнавий, Хоҷа Муҳаммад Ширинӣ, Мири Калон, Мири Хурд, Хоҷа Мири Азизон, Сӯфидеҳқони Валӣ, Амир Калон Вошӣ, Ҳазрати Хоҷа Муҳаммади Вобқандӣ, Толиб Толибӣ, Саҳбон Вобқандӣ, Шоҳназар Соҳибов, Саттор Ярашев, Ҷамол Камол барин олимон, пиру авлиё, санъатқору шоирон ба воя расидаанд.

ВОБҚАНД — ҲУДУДИ ҚАДИМАИ БУХОРО

Дар конференсияи илмию амалӣи ҷумҳуриявӣ, ки дар ноҳияи Вобқанд тахти унвони «Таърихи Вобқанд: гузаштаю имрӯз» бо ибтиқори яқҷояи Маркази маънавият ва маърифати ҷумҳурий, Маркази тарғиботи маданият ва санъати Ўзбекистон «Умрбоқий мерос», Донишгоҳи давлатии Бухоро ва ҳокимияти ноҳияи Вобқанд ба амал омад, ин нуқта алоҳида таъкид ёфт. Конференсия дар шакли иҷлосия ташкил ёфта, он қори худро дар шӯъбаҳо: таърихи маданияти ноҳияи Вобқанд ва мероси маънавият маърифати идома дод. Дар онҳо қариб 30 маъруза аз ҷониби намоёндогони ҷамоатҳои илмию ҷумҳуриявӣ шунида шуд. Ин чо муаррифи маҷмуи мақолаҳо тахти унвони «Таърихи Вобқанд: гузаштаю имрӯз» низ сурат гирифт. Баромадкунандагон бобати ободгардонии ҷойҳои таърихӣ, зиёратгоҳҳо, қадамҷо мақбараҳо, масҷиду хонақоҳо, ба харитаи сайёҳӣ ворид намуданд, онҳо, ҷовид гардондани хотираи шахсоҳои таърихӣ, эҳё намудани мероси маданият маънавият эшон иҷрои ақида карданд. Аз ҷумла, дар бораи ба Институти таърихи АИ Ўзбекистон гузаштани номи Абӯбақр Муҳаммад

Наршаҳӣ, дар маҳаллау деҳаҳо ташкил кардани экспедицияҳои илмӣ, ҷамъ овардани унсурҳои мероси маданияти ғайримоддӣ ва ҳифзи онҳо қарорҳо пешниҳод гардид.

Дар конференсияи ноиб-президенти АИ Ҷумҳурии Ўзбекистон, директори Институти шарҳиносии, раиси Шӯрои Ҳизби сотсиал-демократии «Адолат» Баҳром Абдуҳалимов, ҷонишини Сарқотиби Комиссияи миллии Ўзбекистон оид ба қорҳои ЮНЕСКО Саидафзал Маллахонов, Қорманди шоистаи фарҳанги Ўзбекистон Султонмурод Олимов, ҷонишини раиси Қумитаи қорҳои байналхалқӣ ва робитаҳои байнипарлумонии Палатаи қонунгузори Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ўзбекистон Қодир Ҷураев, директори Маркази тарғиботи маданият ва санъати Ўзбекистон «Умрбоқий мерос» Лутфия Мирзоева, навоишинос Зияда Гафорова, ректори ДДБ, профессор Обидҷон Ҳамидов, ҳокими ноҳияи Вобқанд Фарҳод Умаров ва дигарон ба суҳан баромаданд.

А. АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилоти Бухоро.

ФЕСТИВАЛИ “БАҲОРИ БОЙСУН” ДАР САВИЯИ БАЛАНД ГУЗАШТ

(Аввалаш дар саҳ.3).

– Ҳоло ин фестивал мақоми байналхалқиро касб намудааст ва дар ду сол як маротиба дар ин гӯшаи зебо ва дилпоясанд ба вуқӯъ хоҳад пайваст. Таъйи дар рӯз дастаҳои гуногуни фольклориву этнографияи шаҳру вилоятҳои ҳамон ва соири кишварҳои Осиёи Марказӣ, инчунин берун аз он барномаҳои ҷойли худро дар маърази доварону даҳҳо ҳазор та-

Интизор меравад, ки намунаи дастони мӯъҷизафари онҳо дар оянда наздик чандин намоишгоҳи бонфузи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро зебу зинат хоҳад бахшид, – меғӯяд устоди Донишқадаи миллии Расолиев ва дизайни ба номи Камоллиддин Бехзод, дотсент Иброҳим Абдурахмонов.

Иҷроқунандаи вазиғаи роҳбарӣ намоёндогони ЮНЕСКО дар Ўзбекистон Александрос Макаригакис, ҳокими вилоти Сурхондарё Тӯра Боболов дар ма-



мошобинони қарор додан, – меғӯяд узви ҳайати доварон, профессори Донишқадаи санъат ва маданияти Ўзбекистон Ҷорзали Тошматов.

Ба гуфтаи Ҷорзали Тошматов ҳар як баромади дастаҳои хунарий бо диққати то мушоҳидаву аз ҷониби онҳо одилона арзёбӣ гардид.

– Дар қараёни фестивал як гуруҳ мусаввирон табиати мағрункури ноҳияи Бойсун, хусусан ҳамин минтақаро аз тариқи мӯйқалам ба тасвир кашиданд.

росими ифтитоҳ гуфтанд, ки ин фестивал як дастоварди хеле муҳим барои аҳли хунарий кишварӣ мебошад, ки аз тариқи он дастаҳои фольклориву этнографияи аънонаҳои бехтарини худро ба маърази тамошо меғузоянд. Бешак, маълум мешавад, ки қадоме аз ин дастаҳо барои намоиши расму ойинҳои суннатӣ ва ҳифзи он саҳми бештар гирифтаанд.

– Мо бори нахуст дар Фестивали байналмилалӣи фольклориву этнографияи “Баҳори Бой-

сун” бо як намоишгоҳи хоси худширкат қарор додем. Намоишнома “Маросими гаҳворабандон” унвон гирифта буд ва аънонаҳои марбут ба ин суннати мардумиро дар худ инъикос менамуд. Дар он як гуруҳи хунарипешоҳои Театри давлатии драмаи ба номи Камолӣ Хуҷанди шаҳри Хуҷанд низ ширкат намуданд. Ин намоишномаи моро аънои доварон хеле хуб арзёбӣ карданд. Дар қисмати натиҷагирии фестивал ҷойи дуом насоби гуруҳи мо гардид. Мо бо дуҷоним ҳазор долларӣ амриқӣ ва туҳфаҳои қадридонӣ шуд. Инчунин, дастаи “Ҷӯроҳ”-и вилоти Хоразм, дастаи “Оқ масҷид”-и Қароқалпоқистон, дастаи “Ибрат”-и Қирғизистон ва дастаи “Навоӣ”-и вилоти Навоӣ ҷойҳои ифтитоҳии ин фестивалро ишғол намуданд.

– Дар фестивали “Баҳори Бойсун” Маркази милли-фарҳангии тоҷикони вилоти Сурхондарё дар радиои марказҳои дигари вилот саҳми шоиста гирифт. Як гуруҳи донишҷӯёни факултаи суҳаншиносии Донишгоҳи давлатии Тирмиз дар доираи ин фестивал хаймаи хоси идона барпо карданд ва дохили онро бо ақсу суратҳои алломаҳои тоҷик ва як идда фарҳангсолорон зиннат доданд. Дар пеширӯи хайма намоиши либосҳои миллии тоҷикӣ ташкил намуданд, – иҷро қард раиси марказ, профессори До-



вилоти Сурхондарё ишғол намуд ва бо 3 ҳазору 500 долларӣ амриқӣ ва туҳфаҳои хотиравий қадридонӣ шуд. Инчунин, дастаи “Ҷӯроҳ”-и вилоти Хоразм, дастаи “Оқ масҷид”-и Қароқалпоқистон, дастаи “Ибрат”-и Қирғизистон ва дастаи “Навоӣ”-и вилоти Навоӣ ҷойҳои ифтитоҳии ин фестивалро ишғол намуданд.

– Дар фестивали “Баҳори Бойсун” Маркази милли-фарҳангии тоҷикони вилоти Сурхондарё дар радиои марказҳои дигари вилот саҳми шоиста гирифт. Як гуруҳи донишҷӯёни факултаи суҳаншиносии Донишгоҳи давлатии Тирмиз дар доираи ин фестивал хаймаи хоси идона барпо карданд ва дохили онро бо ақсу суратҳои алломаҳои тоҷик ва як идда фарҳангсолорон зиннат доданд. Дар пеширӯи хайма намоиши либосҳои миллии тоҷикӣ ташкил намуданд, – иҷро қард раиси марказ, профессори До-

нишгоҳи давлатии Тирмиз Рамазон Абдуллоев.

Ба гуфтаи ӯ тараннуми шеърӯ таронаҳои тоҷикӣ як гуруҳи шогирдонаш мавриди таваҷҷуҳи меҳмонони зиёд қарор гирифт. Онҳо чанд лаҳза аз ин базму тараб лаззат бурданд.

– Бори аввал ба ин фестивал омадаву баромади дастаҳои фольклориву этнографияи гуногунро аз наздик тамошо кардам. Гузашта аз ин, дар ҷаҳорҷӯби фестивал хунариандони зиёд маҳсулоти худро дар ин чо барои харидорон пешниҳод намуданд, ки ҳар фард аз рӯйи эҳтиёҷ маҳсули дилхоҳи худро аз онҳо харидорӣ мекард, – меғӯяд меҳмон аз вилоти Анҷирон Раҳматҷон Қурбонов.

Мирасрор АҲРОРОВ, олимони ПАНҶИЗОДА, муҳбирони “Овози тоҷик”. Вилоти Сурхондарё.

Суратгир: Р. ГАЛЕЕВ.

Овози тоҷик

МУАССИСЛАР:

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси. Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир

Шерпӯлод ВАКИЛОВ

Рӯзнома ҳафтае ду маротиба: рӯзҳои қоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Рӯзнома дар компютерхонаи идора ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардид.

Ҳамаи нақри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи қопидаи интервалӣ ва шеър аз 50 микрав зияд бошад, идора қабул намекунад. Рӯзнома ба мақбули интишорнашуда ҷавоб намегардонад.

Рӯзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонсии матбуот ва алоқабандии Ўзбекистон тахти рақами 0003 ба рӯйҳат гирифта шудааст.

Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-525. Адади нашр 4847 ҳаҷм 2 ҷузъи ҷойӣ. Усули нашр — офсет, андозаи А-2.

1 2 3 4 5 6

Суратхисоби мо дар бонк: С/Ҳ 20212000300101767001, МҲО 00417. Филиали Автотранспорти бонки ДСТ-и «АСАКА» дар шаҳри Тошканд.

Муҳаррири навбатдор:

А. Субҳонов. Мувофиқи қадвал — 21.30. Ба чоп супурда шуд — 20.30.

Нишонии мо:

100000 ш. Тошканд, кӯчаи Матбуотчилар, 32.

Телефонҳо: қабулгоҳ: 233-82-83; Котибот 233-83-35. Факс: 233-57-30. сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitoj@umail.uz, ovozitoj@list.ru

Индекси обуна 170. Матбааи табуи нашри Ширкати саҳомии «Шарк». Нишонии қорхона: кӯчаи Буюк Тӯрон, хонаи 41.